

**«Тасдиқ мекунам»**
Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,
д.и.и., профессор Шарифзода М.М.
«18» 01 соли 2024

ХУЛОСАИ

чаласаи васеи кафедраҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит ва ревизияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна дар мавзуи «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ, аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит дар кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба анҷом расонида шудааст.

Собирова Мавзунахон Давронҷоновна 1-уми августи соли 1994 таваллуд шудааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Соли 2015 факултети баҳисобгирӣ ва андози Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит хатм намудааст. Пас аз хатми донишгоҳ барои идома додани таҳсил ҳуди ҳамон сол ба зинаи магистратураи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси баҳисобгирии бухгалтерӣ таҳлил ва аудит дохил шуда, донишгоҳи мазкурро соли 2018 хатм намудааст.

Аз моҳи августи соли 2018 то имруз ба ҳайси ассистенти кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон фаъолият бурда истодааст.

Соли 2020 ба ҳайси унвонҷӯй кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст.

Мавзуи диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна таҳти унвони «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» дар чаласаи шурои олимони Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 17.02.2020, протоколи №6 тасдиқ гардидааст.

Роҳбари илмӣ унвонҷӯ: Дадоматов Далерҷон Нишонбоевич, мудирӣ кафедраи баҳисобгирии бухгалтерӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон интиҳоб шудааст.

Имтиҳонҳои номзадиро аз фанҳои таърих ва фалсафаи илм (25.10.2022) бо баҳои аъло, забони хориҷӣ (08.06.2023) бо баҳои аъло, баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит (19.12.2023) бо баҳои аъло супоридааст.

Муқарризони ҳолис:

Азимов А.Ҷ. – д.и.и., профессори кафедраи назарияи иқтисодии МДТ «Донишқадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Хучанд»;

Ашуров У.З. - н.и.и., дотсенти кафедраи аудит ва ревизияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон;

Ҳасанова Н.Ҷ. - н.и.и., дотсенти кафедраи кори бонкии МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров».

Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи номзадӣ дар мавзуи «Мукаммалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзоди илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит чунин хулосаҳо қабул карда шуд:

Баҳодиҳии иҷрои диссертатсия. Диссертатсияи Собирова Мавзунаҳон Давронҷоновна дар мавзуи «Мукаммалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» ба масъалаҳои мубрами муосири илми иқтисодӣ баҳшида шудааст, ҳамзамон бо забони илмӣ навишта шуда, таҳқиқоти анҷомёфта ба ҳисоб меравад. Мақсад ва вазифаҳои диссертатсия иҷро гардида, пешниҳод ва хулосаҳо асоснок карда шудаанд. Дар диссертатсия ҷанбаҳои ташкилию методии рушди методикаи баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ коркард карда шудаанд.

Мубрам будани мавзуи диссертатсия. Дар шароити рақамикунонии иқтисодӣ ва афзоиши номуайянии иқтисодӣ, ки бо оқибатҳои пандемия вобастагӣ дорад, тақмили таъмини баҳисобгирӣ назоратии идоракунии сармояи худии ташкилоти тиҷоратӣ аҳамияти бештарро ба худ касб мекунад. Сармояи худӣ асоси устувории молиявии субъектони иқтисодӣ ба ҳисоб рафта, бузургӣ ва суръати афзоиши он натиҷанокии фаъолиятро тавсиф менамояд. Идоракунии сармояи худӣ таъминоти мувофиқи иттилоотӣ барои қабули қарорҳои идоравиро тақозо дорад. Асоси чунин иттилоот маълумотҳои эътимодноки баҳисобгирӣ ва ҳисобот баромад мекунад, ки дар доираи низоми баҳисобгирию назоратии ташкилоти тиҷоратӣ ташаккул меёбад.

Лекин, на ҳамаи ташкилотҳои тиҷоратӣ стратегияи рушди фаъолиятро ташаккул дода, дар асоси стратегияи худ нишондиҳандаҳоро, ки арзиши сармояро тавсиф медиҳад, ҳисоб, таҳлил ва назорат меkunанд. Дар айни замон корхонаҳо бо як зумра муаммоҳои баҳисобгирии сармояи худӣ алоқамандӣ дошта дучор мегарданд, махсусан вучуд надоштани санадҳои меъёрию ҳуқуқии баҳисобгирии онҳоро танзимкунанда, дар адабиёти иқтисодӣ нокифоя будани коркади илмӣ ва методӣ аз рӯи масъалаҳои таҳқиқшаванда.

Дар баҳисобгирии муҳосибии муосир аксари унсурҳои таркибии сармояи худӣ категорияҳои нисбатан нав мебошанд. Дар шароити муносибатҳои бозорӣ сармояи оиннома дар ташкилотҳои шаклҳои гуногуни моликият ба таври мухталиф зоҳир меёбад. Сармояи иловагӣ ҳамчун нишондиҳандаи баҳисобгирӣ

ба стандартҳои байналмилалӣ ва амалияи кишварҳои пешрафта мутобиқат намекунад. Дар шароити иқтисодӣ бозорӣ мафҳуми сармояи захиравӣ аҳамияти махсусро ба худ касб мекунад. Ҳамчунин равишҳо оид ба баҳисобгирии ташаккулёбӣ ва истифодаи фоидаи тақсимоношуда низ гуногунанд. Мувофиқан, дарки моҳияти ин категорияҳо, услуби баҳисобгирии онҳо ва инъикоси итилоот оид ба ҳолати онҳо дар ҳисоботи молиявӣ ҳоло дар марҳилаи барқароршавӣ қарор дорад. Аз ин рӯ, таҳқиқи муаммоҳои баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявии сармояи худӣ аҳамияти назариявӣ ва амалиро дорад.

Дар робита бо он ки ҳифз ва афзоиш додани арзиши сармояи худӣ вазифаҳои муҳимтарини стратегияи ташкилотҳои тиҷоратӣ дар иқтисодиёти рақамӣ ба ҳисоб мераванд, муаммоҳои асосноккунии назариявӣ- методологӣ ва коркарди методии пешниҳодот оид ба ташаккули иттилоот дар низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит оид ба сармояи худии ташкилотҳои шаклҳои гуногунии моликият дошта, муҳим арзёбӣ мегардад.

Коркарди нокифояи ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ, баҳснок будани муқаррароти алоҳида имкон медиҳад, ки мавзуи таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок ва саривақтӣ ҳисобида шавад.

Ихтисос ва номи мавзуи Собирова Мавзунаҳон Давронҷонова таҳти унвони «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» ба шиносномаи ихтисоси 08.00.08 - Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит мувофиқат мекунад.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзӯҳои илмӣ. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба ислоҳот дар соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ, аудит ва назорат мувофиқат менамояд ва барои татбиқи амалии барномаҳои зерин равона гардидааст: «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», иҷроиши Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ» аз 25 марти соли 2011, №702; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ» аз 22 июли соли 2013, №7, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба амалигардонии СБҲМ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 3 майи соли 2010, №231. Инчунин таҳқиқоти мазкур дар пайваستاгӣ бо нақшаи дурнамои корҳои илмию таҳқиқотии кафедраи баҳисобгирии бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар доираи мавзуи «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» иҷро гардидааст.

Таҳқиқоти мазкур ҳамчунин бо «Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020, №503 тасдиқ шудааст, махсусан бо самти «иқтисодиёт, тавсеаи шугли пурмаҳсул, рушди низоми самараноки андоз ва андозбандӣ, иттилоотикунӣ, ҳукумати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ» вобастагӣ дорад.

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади кори диссертатсионӣ рушди асосҳои назариявӣ ва ташкилӣ-методӣ ва коркарди тавсияҳои амалии ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ ба ҳисоб меравад.

Объекти таҳқиқ. Объекти таҳқиқот таҷрибаи амалкунандаи баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ дар корхонаҳо мебошад.

Мавзӯи (предмет) таҳқиқи диссертатсионӣ асосҳои назариявӣ-методӣ ва ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ ба ҳисоб меравад.

Фарзияи таҳқиқ ба он асос меёбад, ки рушди минбаъдаи методикаи баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ имконият медиҳад, ки ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ дар заминаи стандартҳои байналмилалӣ такмил дода шавад. Ин ба баланд шудани сифати маълумоти ҳисоботи молиявӣ замина гардида, асоснокии қабули қарорҳои идоракунии оид ба ҳаракати сармояи худии корхонаро таъмин месозад.

Асосҳои назариявӣю методологии таҳқиқот. Асосҳои назариявӣю таҳқиқотро қорҳои илмӣю олимони ватанӣ ва хориҷӣ дар соҳаи менеҷмент, молия, баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил, назорат ва аудит, инчунин натиҷаи таҳқиқотҳои монографӣ ва интишоротҳои илмӣю вобаста ба мавзӯи таҳқиқот ташкил медиҳанд.

Асосҳои методологии таҳқиқотро усулҳои диалектикий донишҳо ташкил медиҳанд, ки омӯзиши таҳаввулотии муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳодисаҳоро дар инкишоф ва боҳамалоқамандӣ таъмин мекунанд. Дар қори илмӣ чун анъана усулҳои умумиилмӣ, ба монанди абстраксияи илмӣ, таҳлили мантиқӣ, синтез, индуксия ва дедуксия, мушаххаскунӣ, умумкунӣ, диалектикий ва мантиқӣ истифода шудаанд. Ба сифати усулҳои махсус истифода шудаанд: таърихӣ, низомнокӣ, комплексӣ, гурӯҳбандӣ, муқоисавӣ, индексӣ, монографӣ ва ғайра.

Иштироки шахсии унвонҷӯӣ дар гирифтани натиҷаҳое, ки дар диссертатсияи пешниҳод қардааст. Саҳми шахсии муаллиф дар таҳқиқи диссертатсия дар муайян намудани ҳадаф, предмет ва объекти тадқиқот, муаллал сохтани номгӯӣю вазифаҳои тадқиқот ва ҳалли онҳо, асоснок қардани заминаҳои назариявӣю методологии таҳқиқот зоҳир мегардад. Иштироки бевоситаи унвонҷӯӣ дар таҳқиқот тавассути интишори мақолаҳои илмӣю оид ба мавзӯи қор, баромадҳо дар конференсияҳои илмӣю амалӣ ва илмӣю назариявӣю сатҳи байналмиллалӣ, ҷумҳуриявӣю минтақавӣ, инчунин дар санҷиши амалии натиҷаҳои диссертатсия зоҳир мегардад.

Сарчашмаи маълумот. Пояи иттилоотии таҳқиқотро санадҳои меъёрийю ҳуқуқие, ки асосҳои методологии баҳисобгирӣ, таҳлил ва аудитро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим мекунанд, инчунин стандартҳои байналмилалӣю ҳисоботи молиявӣ, стандартҳои байналмилалӣю аудит, маълумоти Агентии омории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои ҳисоботи молиявӣ ва муҳосибии қорхонаҳо, маводҳои ҷопӣ ва электронӣ, маводҳои конференсияҳои илмӣю ташкил медиҳанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар кафедраи баҳисобгирии

бухгалтерии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар солҳои 2020-2024 анҷом дода шудааст.

Навгониҳои илмӣ тадқиқот аз асосноксозии назариявӣ ҷанбаҳои баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ ва таҳияи тавсияҳои методӣ оид ба рушди методикаи баҳисобгирӣ ва аудити он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.

Навгониҳои кори диссертатсионӣ аз натиҷаҳои илмиву услубии зерин иборат аст:

- 1) таҳқиқи асосҳои назариявӣ сармояи худӣ ва ташаккули концепсияи он;
- 2) омузиши таъминоти меъёрӣ-ҳуқуқии танзими баҳисобгирии сармояи худӣ;
- 3) таҳлили таҷрибаи хориҷии баҳисобгирии сармояи худӣ ва роҳҳои истифодабарии он дар амалияи ватанӣ;
- 4) омузиши ҳолати муосири методикаи ташкили баҳисобгирии сармояи худӣ ва коркарди роҳҳои мукамалгардонии он;
- 5) банизомдарории сарчашмаҳои аудити сармояи худӣ ва коркарди роҳҳои таъминоти иттилоотии ҷараёни аудити сармояи худӣ;
- 6) асоснок ва коркард кардани тавсияҳои амалӣ оид ба рушди методикаи аудити сармояи худӣ.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Дар диссертатсия тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ коркард ва пешниҳод карда шудаанд, ки ба рушди методика ва ташкили баҳисобгирӣ ва санҷиши аудитории сармояи худии корхонаҳо мусоидат мекунанд. Натиҷаҳои назариявӣ метавонанд дар низомии таҳсилоти олии касбӣ ва таҳқиқотҳои минбаъдаи илмӣ, тавсияҳои амалии коркардашуда ҳангоми тақмилдиҳии заминаҳои меъёрии баҳисобгирии сармояи худӣ аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар амалияи ташкилотҳои аудиторӣ, аутсорсингӣ ва корхонаҳои соҳаҳои гуногуни кишвар истифода карда шаванд.

Алоқамандии мазмунӣ диссертатсия бо интиҳоби ихтисос. Диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна дар мавзӯи «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» мувофиқ ба шиносномаи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит, аз ҷумла бандҳои 1.1. «Парадигмаҳои ибтидоӣ, концепсияҳои бунёдӣ, принципҳои асосӣ, постулатҳо ва қоидаҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ», 1.3. «Асосҳои методологӣ ва вазифагузориҳои мақсадноки баҳисобгирии бухгалтерӣ», 1.7. «Баҳисобгирии муҳосибӣ (молиявӣ, идоравӣ, андоз ва ғ.) дар ташкилотҳои дорои шаклҳои гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқӣ, доира ва соҳаи гуногун», 3.2. «Асосҳои назариявӣ ва методологӣ, вазифагузориҳои мақсадноки аудит ва назорат», 3.9. «Инкишофи методологияи комплекси усулҳои аудит ва назорат» иҷро гардидааст.

Мутобиқати теъдод ва мазмунӣ интишороти натиҷаҳои илмӣ ба мухтавои диссертатсия ва автореферати он. Вобаста ба мавзӯи диссертатсионии «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва

аудити сармояи худӣ» Собирова Мавзунахон Давронҷоновна 14 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 12,5 ҷузъи ҷопӣ (аз муаллиф 7,2 ҷузъи ҷопӣ), аз он ҷумла, 7 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷоп баромаданд, ки пурра мазмуну муҳтавои диссертатсия ва автореферати онро инъикос менамояд.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои илмӣ диссертатсия аз ҷониби муаллиф дар як қатор конференсияҳои илмӣ назариявӣ ва илмӣ амалии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва донишгоҳӣ ироа гардида, дар маводҳои конференсияҳои мазкур ба нашр расидаанд.

Натиҷаҳои муҳими таҳқиқот аз тарафи ҶСК «Қолинҳои Гулистон» (маълумотномаи №61 аз 10.12.2023), ҶДММ «Нассочи Хучанд» (маълумотномаи №74 аз 25.11.2023), ҶДММ «Суғдаудит» (маълумотномаи №7 аз 05.12.2023) истифода бурда шудааст. Инчунин, дар ҷараёни таълим ҳангоми омӯзиши фанҳои «Назарияи баҳисобгирии муҳосибӣ», «Баҳисобгирии молиявӣ», «Баҳисобгирии муҳосибӣ дар ташкилотҳои тиҷоратӣ» ва «Ҳисоботи молиявӣ» дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон (маълумотномаи №986/1 аз 18.12.2023) мавриди истифода қарор дода шудааст.

Саҳми довтолаб дар иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ. Саҳми шахсии муаллиф аз коркарди тавсияҳои назариявӣ ва пешниҳодҳои амалӣ оид ба тақмилдиҳии методикаи баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ иборат мебошад. Дар заминаи банизомдарории муқаррароти назариявӣ, таҳлил ва пешниҳоди тавсияҳо методикаи баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ коркард шудааст. Натиҷаҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсиониро ҳангоми таҳияи муқаррароти назариявӣ ва методӣ оид ба мукамалгардонии заминаҳои меъёрию ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудити сармояи худӣ дар корхонаҳои соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти миллӣ метавонанд истифода намуд.

ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМӢИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМӢ

А) Мақолаҳои илмӣ, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъб расидаанд:

1. Собирова М.Д. Концепции учета собственности капитала и отражение в бухгалтерской отчетности [текст] / М.Д. Собирова // Научный журнал «Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии». – Москва, 2018. – №3 ч. 2. – С.232-234. (ISSN 2412-883X)

2. Собирова М.Д. Равишҳои методӣ ба ташаккули баҳисобгирии идоракунии сармояи оинномавӣ дар ташкилоти тиҷоратӣ [матн] / Д.Н. Дадоматов, М.Д. Собирова, Б.М. Қўзибоева // Паёми Донишгоҳи омузгорӣ (илмҳои табиӣ риёзӣ). – Душанбе: Нашри Донишгоҳи давлатии омузгорӣ

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни, 2021. - №3-4 – С.133-138 (ISSN 2707 – 9996)

3. Собирова М.Д. Мазмуни баҳисобгирии категорияи «сармояи худӣ» [матн] / М.Д. Собирова // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ. – МДТ ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров - Хучанд, 2022. - № 4(63).- С.168-174 (ISSN 2077-4974)

4. Собирова М.Д. Таҷрибаи байналмилалӣ баҳисобгирии сармояи худӣ ва истифодабарии он дар низоми баҳисобгирии Тоҷикистон [матн] / Д.Н. Дадоматов, М.Д. Собирова // Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ. МДТ ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров – Хучанд, 2023. - №3(66). – С.116-129 (ISSN 2077-4974)

5. Собирова М.Д. Методикаи гузаронидани санчиши аудитори сармояи худӣ [матн] / Д.Н. Дадоматов, М.Д. Собирова. // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон.– Душанбе, 2023. - №4/1(49). – С.25-33 (ISSN-2308-054X)

6. Собирова М.Д. Танзими меъёрӣ-ҳуқуқии баҳисобгирии сармояи худӣ [матн] / Д.Н. Дадоматов, М.Д. Собирова. // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон.– Душанбе, 2023. - №4/1(49). – С.274-281 (ISSN-2308-054X)

Б) Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашриҳои илмӣ-амалӣ ҷоп шудаанд:

7. Собирова М.Д. Пути развития промышленного предпринимательства в Республике Таджикистан [текст] / М.Д. Собирова // Материалы XIX Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» - Украина: Переяслав–Хмельницкий, 2019. – С. 28-30.

8. Sabirova M.D. Theoretical and methodical approaches to evaluating factors of development of small business / Dadomatov D.N., Sabirova M.D., Dzhuraeva M.S. // Materials of the International Conference «Process Management and Scientific Developments» (Birmingham, United Kingdom, November 30, 2019). (ISBN 978-5-905695-75-9)

9. Sabirova M.D. Elements of the authorized capital, their definitions and classification / Sabirova M.D. // Collection of scientific papers on the materials of the 7th International scientific and practical Internet conference "Scientific horizon in the context of social crises" (February 6-8, 2021). - Tokyo, 2021. – pp.211-216. (ISBN 978-4-272-00922-0)

10. Собирова М.Д. Хусусиятҳо ва асосҳои ташкили ҳисоббаробаркуниҳо бо буҷет / М.Д. Собирова [матн] // Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ. Маҷмуаи мақолаҳои устодон ва магистрантони ДДХБСТ. - Хучанд: Дабир, 2020. – С. 71-74. (ISBN 99899997558220)

11. Собирова М.Д. Учет операций по формированию и использованию уставного капитала экономических субъектах [матн] / М.Д. Собирова //

Маҷмуаи мақолаҳои конференсия илмию амалии ДДХБСТ «Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми ташаккули иқтисодии рақамӣ» (22-25 апрели 2020). – Хучанд: Дабир, 2020. – С. 341-344. (ISBN 97899975-58-25-1)

12. Собирова М.Д. Правовое регулирование порядка формирования уставного капитала и определение его сущности [текст] / Материалы международной научно-практической конференции «Современное состояние экономики, учета, финансов и основные проблемы» (5 октября 2021 г.) – Украина: Полтава, ЦФЕНД, 2021. – С.67-71.

13. Собирова М.Д. Мавқеи аудити дохила дар муносибатҳои субъекторни хоҷагидор [матн] / У.З. Ашуров, М.Д. Собирова // Маводи конференсияи илмӣ-амалии профессорон, омӯзгорон ва муҳаққиқони ҷавони ДДХБСТ «Ҳамгироии илм ва истеҳсолот баҳри татбиқи ҳадафҳои стратегии миллӣ» (21-25 апрели соли 2022). – Хучанд: Дабир. – 2022. С. 269-272. (ISBN 978-99985-66-02-6, 978-99985-66-06-4)

14. Собирова М.Д. Хусусиятҳои асосии ташкили баҳисобгирии муҳосиби сармояи худии субъектҳои иқтисодӣ [матн] / М.Д. Собирова М.Д. // Маводи конференсияи байналмилалӣ илмӣ-назариявӣ «Ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ дар татбиқи саноатикунории босуръати кишвар» (27 майи соли 2022). – Хучанд: Дабир. – 2022. С. 445-447. (ISBN 97899985-66-07-1)

Баъди шунидан ва муҳокима намудани диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна дар мавзуи «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит, баромади роҳбари илмӣ - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Дадамов Д.Н., баромади муқарризони ҳолис – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Азимов А.Ҷ., номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Ашуров У.З., номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсент Ҳасанова Н.Ҷ., доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори Донишгоҳи байналмилалӣ сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон Ҷӯрабоев Ғ. ва баромади муқарризони ғайрирасмӣ маҷлиси васеи кафедраҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит ва ревизияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар асоси натиҷаҳои овоздиҳии кушода ва ҳулоаи пешниҳодгардида оид ба мутобиқати ихтисос ва номи мавзӯ ба шиносномаи ихтисос, навгонии илмӣ, аҳамият ва ҳулоаҳои дар диссертатсия бадастомада, инчунин натиҷаҳои корҳои нашршудаи диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна

ҚАРОР ҚАБУЛ КАРДА ШУД:

1. Диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна дар мавзуи «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ»

барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит ба талаботҳои бандҳои 31, 33 - юми «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ» (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267) ҷавобгӯ мебошад;

2. Корҳои ҷопшуда мундариҷаи асосии диссертатсияро инъикос мекунад;

3. Диссертатсияи Собирова Мавзунахон Давронҷоновна дар мавзӯи «Мукамалгардонии методикаи ташкили баҳисобгирӣ ва аудити сармояи худӣ» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.08 – Баҳисобгирии муҳосибӣ ва аудит кори илмӣ анҷомдодашуда ба ҳисоб рафта, бо дарназардошти ислоҳи камбудӣҳо барои ҳимоя ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-003 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 20 - нафар, аз онҳо бо ҳуқуқи овоздиҳӣ 16 - нафар.

Натиҷаҳои овоздиҳии кушода чунин аст:

- тарафдор – 16 нафар;
- зид – нест;
- бетараф – нест.

Хулосаи мазкур дар ҷаласаи васеи кафедраҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ ва аудит ва ревизияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон аз 17 январи соли 2024, суратҷаласаи №6 қабул гардидааст.

Раисикунанда:

**мудирӣ кафедраи аудит ва ревизияи
ДДХБСТ, н.и.и., дотсент**


Хочаева М.И.

**Котиби ҷаласа,
н.и.и., дотсенти кафедраи
баҳисобгирии бухгалтерии
ДДХБСТ**

Қузибоева Б.М.

Имзоҳои Хоҷаева М.И. ва Қузибоева Б.М. - ро тасдиқ менамоям.

**Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДХБСТ**



Мирпоччоев И.Х.

« 17 » 01 соли 2024

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилояти Сутд, ш. Хуҷанд, микроноҳияи 17, хонаи 1,
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, тел: +992 (3422) 2 38 11, www.tsulbp.tj